

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе,  
хiebони Рӯдакӣ, 17)

## РИЗОИЯТ

Ман, Холиқзода Абдурахим Гаффор, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, директори Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ» дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 67 ва 69 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» юни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ аз рӯи диссертатсияи Муродова Нигина Сулаймоновна дар мавзӯи «Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи бандҳои 69-73, 74-77, 79 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» юни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

1	Насаб, ном, номи падар	Холиқзода Абдурахим Гаффор
2	Дараҷаи илмӣ ва номгуӣ соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи онҳо диссертатсия Ҷимоя шудааст	Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ 12.00.01 – назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ, таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ
3	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғол-намуда	Директори Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ» дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (992372 ш. Душанбе, кӯчаи Шодмонӣ, 58/1 телефон: 224-09-76)
4	Рақами телефонӣ тамос, почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет».	E-mail: halim2006@yandex.ru Тел. моб.: (+992) 93-802-05-68

<p>5 Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)</p>	<p>Монографияҳо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана – Душанбе: «Мехрона-2017», 2019. – 488с: (ҳаммуалиф)</li> <li>2. Чавонон ва амнияти иттилоотӣ – Душанбе, «Маориф» 2019. – 240с. (ҳаммуалиф)</li> <li>3. Назарияи идоракунии шарқӣ (Дар афкори мутафаккирони форсу тоҷик). Душанбе, «ЭР-граф», 2017. – 400 с.</li> <li>4. Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ. Масъалаҳои ҳуқуқии ташаккули мафкураи миллӣ ва ҳифзи истиқлоли давлатӣ. – Душанбе: -ЭР-граф, 2021.– 588с.</li> <li>5. Пешво ва оини давлатсозӣ. – Душанбе: МН «Дониш», 2021.-472с.</li> </ol> <p>Мақолаҳо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реинкарнация или ренессанс прав человека / Мир политики и социологии. Санкт-Петербург 2017.,№9-10. – С. 174-183.</li> <li>2. От познания до реализации прав и свобод: проблема политики и права / Мир политики и социологии. Санкт-Петербург 2017, №2.– С.82-90.</li> <li>3. Авеста как основной источник зороастрийского права / Юридическая наука: история и современность. №12. Санкт-Петербург 2018. – С.172-184.</li> <li>4. Нелегкий путь социализации и проблемы познания прав человека. Ҳаёти ҳуқуқӣ № 4 (24) 2018.– С.29-45.</li> </ol>
---	---

**Муқарризи расмӣ:**

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
профессор Холиқзода А.Ғ.



Имзои Холиқзода А.Ғ-ро тасдиқ менамоем.

Мудир бахши кадрҳо, ҳуқуқ ва корҳои махсуси Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ» дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Анҷуманова Гулором Анҷумановна


